

Ба Шури диссертационии 6D.KOA-003-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, к. Буни Ҳисорак, шаҳраки донишҷӯён, бинои таълимии 7)

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент аз рӯи иҳтиносси 08.00.07 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз, Тӯхтаев Тӯхтабой Муқимович, мудири кафедраи молия ва қарзи МДТ Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хучанд ба диссертасияи Ҳанифаи Эмомӣ Азимзода дар мавзуи “Ташаккули низоми буҷетикунонии барномавию ҳадафманди рушди баҳши саноат” барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи иҳтиносси 08.00.07 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз

Мутобиқати диссертасия ба иҳтинос ва самтҳои илм

Мавзӯъ, мазмун ва мундариҷаи таҳқиқоти диссертационии Ҳанифаи Эмомӣ Азимзода ба бандҳои зерини шиносномаи иҳтиносҳои КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи иҳтиносси 08.00.07 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз мутобиқат мекунад: 2.4. Ояндабинӣ ва банақшагирии буҷетиу андозӣ дар иқтисоди бозорӣ, 2.8. Муносибкунонии раванди буҷетӣ: такмили системаи идоракунии даромадҳо ва ҳароҷоти низоми буҷетӣ ва фондҳои мақсадноки давлатӣ, 2.15. Равишҳои концептуалӣ нисбат ба ташаккули муносибатҳои байнибуҷетӣ, 2.17. Механизмҳои тақсимкунии маблағҳои буҷетӣ, 2.19. Соҳтори таснифоти вазифавӣ–иқтисодии буҷетӣ, 2.20. Дигаргунсозии системаи буҷетиу андозӣ дар марҳилаҳои гуногуни рушди иқтисодиёт: фишангҳо ва моделҳои мутобиқсозӣ.

Мубрамияти мавзуи диссертасия

Заминаҳои густариши гуногунҷанбаи иқтисодӣ бо тағйиротҳои ба ҳуд хоси таъсиррасон фароҳам омада, ба равандҳои молиявию тақсимоти захираҳои буҷетӣ таъсиргузор мегарданд. Дар ин асно идораи захираҳои буҷетӣ талаби равандҳои идоракуниро талаб мекунанд, ки бояд ба самаранок гардидани онҳо мусоид бошанд. Дар ин замина нақши ниҳодҳои молиявӣ ва банақшагирии захираҳои буҷетие, ки ба рушди умумии иқтисодиёт мусоидат ҳоҷанд кард, афзун мегардад. Низоми самараноки буҷетикунонӣ ва банақшагирии буҷет, ояндабинҳои дурусти равандҳои молиявию буҷетӣ, инчунин дуруст ба роҳ мондани ҳароҷотии буҷетӣ боиси самаранок амалӣ шудани буҷети

бахшҳову соҳаҳо мегарданд. Дар марҳилаҳои рушди равандҳои ба буҷет ва буҷетикунонии соҳаҳои иқтисодӣ мутааалиқбуда, барои мақомоти ҳокимијатӣ ва мутахассисони бахши молияи корхонаҳо масъалаи мубрамтарин - идоракунии самаранокии харочотҳои буҷетӣ мебошад. Дар баробари ин пояи молиявии буҷетҳои соҳавӣ бо ҳиссаи пасти даромадҳои худ ва дар натиҷа батадриҷ афзудани ҳиссаи трансфертҳои байнибуҷетие, ки аз буҷети давлатӣ дода мешавад, ба мушкилот рӯ ба рӯ мегардад. Вобаста ба ин, зарурати бетаъхир такмил додани равишҳои назариявӣ ва амалии ташаккули самараноки буҷетҳои бахшҳои соҳавӣ, таъмини мутавозин ва устувории онҳо ба миён меояд.

Айни замон, масъалаҳои банақшагирии буҷет, дар сатҳи бахшҳои иқтисодӣ, аз ҷумла корхонаҳои саноатӣ ҳамчун масъалаи мубрами воридсозии ислоҳот ба бахши молияи кишвар табдил ёфтааст. Ҷун таъсири тағиирот ва ислоҳотҳои дар бахши молияи давлатӣ, ҳусусан ба бахши буҷети бахшҳову соҳаҳо, ки тайи солҳои охир татбиқ мегардиданд, начандон тавонистааст, ба самтҳои рушди устувор тақвияти маҷмӯй бахшад.

Умуман, муаммоҳои татбиқи самараноки равиши буҷетикунонии барномавию ҳадафманди соҳаҳо дар таҷрибаи мақомоти идоракунӣ ба таври комил матраҳ нагардида, меъёрҳои самаранокии онҳо муайян нашуда, самтҳои асосии мутобиқкунии ин равиш дар шароитҳои мусоир барои корхонаҳо асоснок нашудаанд. Муаммо, мушкилот ва масоили рушд ёфтани низоми буҷетикунонии барномавию ҳадафманди корхонаҳои бахши саноати кишвар, мавриди таҳлил ва омӯзиш қарор додани ҳусусиятҳои низоми буҷетӣ ва рушди корхонаҳои саноатӣ дар ин равандро талаб мекунад, то ба рушди иқтисодиёти миллӣ ва рушди корхонаҳо мусоидат карда тавонад. Аз ин лиҳоз дар мавриди аҳаммиятнок, саривактӣ ва мубрам будани мавзуи таҳқиқот шубҳае нест.

Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуқтаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод шудаанд.

Муаллифи диссертатсия вобаста ба навгонии натиҷаҳои илмии диссертатсияи тақризшаванд асосноккунии равишҳои назариявию методии амалисозии низоми буҷетикунонии барномавию ҳадафманди соҳаҳо, махсусан буҷети барномавиву ҳадафманд дар бахши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистонро иброз намуда, онҳор дар шаш банди таҳияшуда пешниҳод менамояд, аз ҷумла:

Якум, муқаррароти назариявии ташаккули низоми буҷетикононии барномавию ҳадафманд бо таваҷҷуҳ ба афзалиятҳои нисбии

(шаффофият, фаврият, мақсаднокӣ, самаранокӣ, ба натиҷа нигаронидашуда ва ғ.) он асоснок карда шудааст, ки имкон медиҳад истифодаи самаранок ва саривактии маблағҳои буҷетӣ дар доираи татбиқи барномаҳои афзалиятноки рушди иқтисодиву иҷтимоии соҳаҳои муҳталифи иқтисодиёти миллӣ таъмин карда шавад;

Дуюм, асоснок намудани принсипҳо, ҷузъҳо ва шароитҳои асосии татбиқи буҷетикунонии барномавию ҳадафманд дар ҳошияни равиши лоиҳавӣ бо таваҷҷуҳ ба таснифоти гурӯҳбандии тавсифии барномаҳои ҳадафманд ва мақсади умумӣ, ки имкон медиҳад механизмҳои самараноки ташаккули фазои мусоиди сармоягузорӣ ба бахши саноатро дар алоқамандӣ бо дастгирии давлатӣ дар асоси ташаккули муҳити озоди рақобатӣ ва густариши фановариҳои рақамии муосир фароҳам оварад;

Сеюм, тамоюлҳои рушди бахши саноат бо таваҷҷуҳ ба ҷудо кардани зиддиятҳо байни равандҳои муосири густариши тағйироти технологӣ, соҳторӣ, истеҳсолӣ ва иқтисодиву иҷтимоӣ, аз як тараф ва аз тарафи дигар низоми мавҷудаи буҷетикунонӣ ва дастгирии давлатии гайрисамараноки рушди бахши саноат баҳогузорӣ шудааст, ки зарурати истифодаи консепсияи буҷетикунонии барномавиву ҳадафмандро бо таваҷҷуҳ ба дастрасӣ ба параметрҳои ноил гардидан ба саноатикунонии босуръати иқтисодӣ миллӣ ба миён меоварад;

Чорум, асоснок намудани заминаҳои институтсионалӣ ва дурнамои татбиқи консепсияи буҷетикунонии барномавию ҳадафманд дар ҳошияни равиши лоиҳавӣ бо таваҷҷуҳ ба ташкили курсҳои омӯзишии буҷетикунонии бахши саноат ва бо назардошти ҷалби васеи кормандони соҳторҳои молиявии кишвар ба раванди омузиши методикаи тартиб додани лоиҳаҳои буҷетикунонии барномавию ҳадафманд, чун зинаи ибтидоии гузариши фарогир ба низоми мазкур;

Панҷум, асоснок намудани самтҳои афзалиятноки татбиқи равиши буҷетикунонии ҳадафманд дар бахши саноат бо таваҷҷуҳ ба татбиқи чорабиниҳои баҳамалоқаманди зерин:

а) татбиқи амалии воситаҳои рақамии муосир дар раванди банақшагирӣ ва лоиҳасозии буҷетикунонии барномавию ҳадафманди рушди корхонаҳои саноатӣ, ки ба таъмини сарфи маблағҳои буҷетӣ дар асоси равиши ба натиҷа нигаронидашуда мусоидат менамоянд;

б) ташаккули фазои мусоиди ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ ба рушди бахши саноат бо таваҷҷуҳ ба мутобиқ намудани сарфи маблағҳои ҷудошуда дар асоси принсипҳои буҷетикунонии барномавию ҳадафманди ба натиҷа нигаронидашуда;

в) тақвияти робитаҳои амудӣ ва уфуқии ниҳодҳои танзими давлатии бахши саноат бо таваҷҷуҳ ба баланд бардоштани самаранокии банақшагирӣ, ташкил ва назорати буҷетикунонии барномавию ҳадафманди ба натиҷа нигаронидашуда;

Шашум, асоснок намудани роҳҳои такмили низоми буҷетикунонии ҳадафманд дар шароити кунуни густариши фановариҳои рақамӣ бо таваҷҷуҳ ба мушаххас намудани унсурҳои вурудӣ (стратегияҳо ва ҳадафҳо, соҳтори ташкилӣ, воситаҳои таъсирасон) ва хуруҷии он (ташаккули сиёсати молиявӣ, таъмини рақобатпазирӣ, татбиқи консепсияи воридотивазқунӣ), ки ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафҳои саноатикунонии босуръати иқтисоди миллӣ мусоидат менамояд.

Тамоми навгониҳои илмии дар таҳқиқот ироашуда, мубрам буда, аҳаммияти амалӣ ва назариявӣ доранд ва барои такомул ва ташаккули равандҳои татбиқнамоии усули барномавиву ҳадафманди буҷетикунонӣ дар бахши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат ҳоҳанд намуд.

Асоснокӣ ва эътиимоднокии хulosâxо ва tavsiyâxо дар disserratatsiya zikrshuda. Таҳқиқоти дар доираи диссерратсияи илмӣ иҷрошуда дорои сабки илмӣ, пайдарпайии мантиқии афкору ақида, баёни муфассал ва равшани илман асоснокшуда буда, дар доираи он муайян кардани муқаррароти асосӣ, мустақилияти муаллиф дар дараҷаи таълифот ва кушодани унсурҳои методологиву масъалагузории мантиқӣ оид ба ташакkul ва такомули равиши буҷетикунонии барномавиву ҳадафманди бахши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хубӣ мушоҳида мегардад.

Муаллифи таҳқиқот тавониста аст гузориши масъалаҳо вобаста ба мақсад, вазифа ва предмети таҳқиқот оид ба ташаккули низоми буҷетикунонии барномавиву ҳадафмандро ба хубӣ амалӣ намуда, усулҳои мусоири илмии ба вазифаҳои гузошташуда мувоғиқро мавриди истифода қарор дихад. Муқаррароти асосии таҳқиқот, натоиҷи илмии таҳқиқот, номгузории бобу зербобҳо бо матни диссерратсия дар ҳамbastagии мантиқӣ қарор дошта, ба муҳтавои мақсад ва вазифаҳои гузошташуда тавъам мебошанд. Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшавандай таҳқиқот асоснок буда, мазмуну моҳияти таҳқиқотро инъикос мекунанд.

Дар таҳқиқоти илмӣ аз ҷониби муаллиф, асоснокии натиҷаҳои таҳқиқот тавассути саҳеҳияти муқаррароти асосӣ ва эътиимоднокии хulosâxovу tavsiyâxо таҳиягардида тасдиқ шудаанд. Илова ба ин, натиҷаҳои муҳими таҳқиқоти диссерратсионӣ дар конференсияҳои байналмиллаӣ ва ҷумҳуриявӣ ва семинарҳои илмӣ-назариявӣ аз ҷониби муаллиф қироат гардидаанд.

Диссертатсия дар маңмұға, аз мұқаддима, се боб, баҳши хулоса ва феҳристи адабиётү замимаҳо мураттаб гардидааст. Ҳаңми маңмұии таҳқиқот 199 саҳифаи матни компьютериро ташкил дода, дорои 10 расм ва 19 қадвал буда, ҳамчунин руихати адабиёт бо 181 сарчашмаҳо оварда шудаанд.

Дар сарсухан мұбрамии мавзуи диссертатсия асоснок карда шуда, дарақай таҳқиқи мавзуи илмій нишон дода шудааст, мақсад, вазифаҳо, обьект ва предмети таҳқиқот муайян гардида, маълумот оид ба қиҳатҳои дигари тавсифдиҳандай диссертатсия оварда шудааст.

Дар боби якум, ки “Асосҳои назариявио методологии буҷетиқунонии барномавио ҳадафманд дар пояи равишҳои лоиҳавӣ” мебошад, масоили назариявии вобаста ба мағұхумҳои ба равиши буҷетиқунонии барномавиву ҳадафманд мувоғиқ мавриди баррасӣ ва таҳлили муаллифӣ қарор гирифта, оид ба принципҳои асосии ташаккули равиши мазкур ва таҷрибаи хориҷии самарнокии ин равиши мавриди баррасии илмӣ қарор дода шудаанд.

Муаллиф тавониста аст дар боби мазкур равишҳои назариявии ба раванди буҷетиқунонии барномавӣ дар пояҳои лоиҳаҳои мақсадноку ҳадафмандро ифшо намуда, ибрози ақидаи муаллифии хешро ироа намояд (саҳ. 22). Ҳамчунин дар доираи боби мазкур муаллифи таҳқиқот принципҳои асосии ташаккулёбии равиши буҷетиқунонии барномавиву ҳадафмандро гуруҳбандӣ намуда, таснифот ва гурӯҳбандии тавсифии барномаҳои ҳадафманд ва мақсади умумии онҳоро оварда аст (саҳ. 27-30).

Метавон бо итминон ризоияти худро ба ақидаи муаллифи таҳқиқот иброз намуд, ки дар баробари күшодани мавқеъи принципҳои асосии ташаккули равиши лоиҳавии ҳадафманди буҷетиқунонӣ ва ироаи принсипи муаллифии пешниҳодгардида (саҳ. 34) ҳамчунон дуруст қайд карда аст, ки барои татбиқи самараноки принципҳои асосии буҷетиқунонӣ дар пояи равиши лоиҳавӣ ба инобат гирифтани шароитҳои хос зарурӣ мебошад. Дар ин замана муаллиф дар навбати аввал фароҳамоварии ҷаzzобияти фазои сармоягузорӣ дар кишварро ҳамчун шароити ибтидоии татбиқи самаранокӣ ва принципнокии равиши буҷетиқунонии барномавиву ҳадафманд медонад (саҳ. 34).

Баъдан муаллифи таҳқиқот ба манфиати татбиқи принципҳои асосии ташаккулёбии буҷетиқунонии барномавиву ҳадафманд шароити фароҳам овардани мұхити мусоиди рақобатӣ дар кишварро пешниҳод мекунад, ки боиси дастгирӣ мебошад (саҳ. 37). Илова ба ин дар татбиқи ақидаи хеш муаллиф ҳамчунин фароҳам овардани шароит барои

густариши фановариҳои ракамӣ ва инноватсиониро ҳамчун шарти махсуси татбиқи ин принсипҳо намудааст (саҳ. 39).

Дар натиҷаи таҳлили таҷрибаи хориҷӣ ва масъалаҳои муҳталифи назариявӣ муаллиф қайд намудааст, ки татбиқи буҷети барномавӣ талаб меқунад, ки уҳдадориҳо ва накши масъулин аз нав дида баромада шаванд. Чун дар доираи равандҳои буҷете, ки ба принсипи аниқсозии ҳароҷоти нигаронида шудааст, ба равандҳои амалиёти ҳамравишиҳои буҷет дикқати махсус додан зарурат дошта бошад, пас дар равандҳои татбиқи буҷети барномавӣ ҳам муассиса, ҳам минтақа ва ҳам масъулин барои ноил гардидан ба ҳадафҳои дар барнома дарҷгардида ҷавобгар мебошанд (саҳ. 43).

Дар маҷмуъ муаллиф тавониста аст, ки дар боби мазкур асосҳои назариявию методологии буҷетикунонии барномавию ҳадафманд дар пояи равишиҳои лоиҳавиро ба таври коғӣ ва муассир муайян созад, ки аз нигоҳи мо онро метавон ба баҳои баланд арзёбӣ намуд.

Дар боби дуюми диссертатсия – “**Таҳлили ҳолат ва тамоюли буҷетикунонии ҳадафманди рушди баҳши саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон**”, муаллифи диссертатсия дар асоси таҳлили нишондиҳандаҳо ҷадвалҳои таҳлилии сершумореро оварда, тибқи нишондиҳандаҳои онҳо тамоюлҳои рушди баҳши саноат, ҳолатҳои воқеъӣ, тамоюли рушди сохториву давравӣ ва таҳлили тағйирёбии давравии онҳоро оварда аст, ки ба мақсад ва вазифаҳои гузоштаи таҳқиқот мутобиқ мебошанд. Аз ҷумла аз динамикаи нишондиҳандаҳои асосии баҳшҳои саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон (саҳ. 63) сар карда, тағйирёбии ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он дар давраи солҳои гуногунро (саҳ 66) таҳлил намуда, таркиби маҷмӯи маҳсулоти саноатиро муайян сохта аст (саҳ. 68).

Боиси баҳогузории бениҳоят баланд ҳамон аст, ки муҳаққик тағйирёбии динамикии ҳаҷми содирот ва воридоти саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нишондиҳандаҳои фаъолияти корхонаҳои саноатии ҷумҳуриро (саҳ. 70-72) таҳлил намуда, дар асоси таҳлили қиёсӣ, хulosабарорӣ намуда, баъдан ботадриҷ ба таҳлили ҳароҷотии буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаҳои саноат шурӯъ намуда, (саҳ. 74) баҳши аввали бобро хотима дода, баъд аз он дар баҳши ояндаи боб ба баҳогузории самаранокии буҷетикунонии рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузашта аст, ки аз истифодаи пайвастагии мантиқии баланди иҷрои вазифаҳои дар кори таҳқиқотӣ гузошташуда ишорат меқунад.

Метавон баҳои баландро ба он саҳми коркарди методологии муаллиф дод, ки дар баҳши таҳлилии таҳқиқоти илмӣ ва тарзҳои бо ҳам алоқаманди гузаронидани таҳлили таҳқиқотӣ муаллиф дар асоси омузиши методологияҳои илмии мавҷудбуда, тавониста аст методикаи баҳисобирии арзёбии лоиҳаҳои ташаккулёбандай буҷетиро дар поян равишҳои барномавиву лоиҳавӣ пешниҳод намояд (саҳ. 81).

Нуктаи дигари ҷолиби дикқат дар боби мазкур, ки ба таври возеҳ пайхас мешавад ва аз мустақилияти муаллифи таҳқиқот шаҳодат медиҳад, ҳамин аст, ки муаллифи таҳқиқот ҳамеша кӯшиш кардааст, то пйвастагии мантиқии назария ва амалия дар кор таҷҷассуми воқеъӣ ёбад, ки ин амал дар доираи бурдани таҳқиқотҳои илмӣ хеле хуб арзёбӣ мешавад. Аз ҷумла муаллиф буҷети тасдиқшудаи маҳаллӣ барои лоиҳаҳои сармоягузорӣ, динамикаи ҳиссаи ҳароҷотии лоиҳаҳои саноатӣ аз буҷети маҳаллӣ, тағйирёбии буҷети ҷумҳуриявии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо дармаду ҳароҷот ва саҳми онҳо дар баҳши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистонро (саҳ. 83-86) таҳлили воеъбинона карда, ҳулосаҳои илман асоснок шударо пешниҳод намудааст. Ҳамчунин дар ҳамин баҳши таҳқиқот муаллиф моделсозии иқтисодӣ-риёзиро истифода намуда, мақоми корхонаҳои саноатии кишварро дар мисоли 3 корхона мавриди таҳлил ва баҳогузорӣ қарор дода, дараҷаи таъсирнокии ҳароҷотии буҷети давлатӣ ба лоиҳаҳои мақсадноку ҳадафманди баҳши саноатро муайян соҳтааст (саҳ. 90-93).

Дар идомаи қисмати таҳлилий муаллиф таҳлили ҷаззобияти сармоягузории баҳши саноат чун заминаи буҷетикунонии ҳадафманди рушди он дида баромада аст, ки дар ин қисмат дар алоқаманди ба пайдарпайии мантиқӣ сармоягузориҳо аз рӯйи намудҳои фаъолияти иқтисодии корхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳлил намуда (саҳ. 100), ҳиссаи сармоягузорӣ ба баҳши саноатро ҷудо намуда, таҳлилҳои вобаста ба ҷаззобияти сармоягузории корхонаҳоро аниқ намуда, тавассути методикаи пешниҳодкардааш, ҷозибии корхона дар ҷодаи ба сармоягузиро баҳогузорӣ намудааст (саҳ. 102-106).

Дар боби сеюми диссертатсия, яъне “Самтҳои афзалиятноки буҷетикунонии барномавию ҳадафманди баҳши саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, дар алоқа ба пайванди назарияву амалияи таҳқиқот пешниҳодҳои муҳаҳаси муаллиф оид ба роҳҳову самтҳои афзалиятноки буҷетикунонии барномавию ҳадафманди баҳши саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шудаанд. Аз ҷумла, оид ба коркард ва татбиқи лоиҳаҳои омузишии буҷетикунонии ҳадафманди рушди баҳши саноат

муаллиф дуруст қайд мекунад, ки айни замон вобаста ба муҳити идоракуние, ки дар кишвар инкишоф ёфта истодааст, аксари мутахассисони идоракунандай молия, маҳсусан дар сатҳи минтақаҳову маҳалҳо бештари фаъолияти худро пас аз гирифтани супоришҳо аз ҷониби мақомоти зиннаҳои болоӣ амалӣ мекунанд, яъне фаъолияти онҳо қолабӣ буда, аз унсури ташаббускорӣ орӣ мебошад (саҳ. 115).

Дар ин замина муаллиф иброз медорад, ки қадрҳои идоракунанда, маҳсусан дар самти идоракуни равандҳои молиявӣ аз қасбият ва дараҷаи қобили қабул ҷиҳати коркард, пешниҳод, муаррифӣ ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар доираи буҷетикунонии ҳадафманд бархӯрдор нестанд ва қисмати зиёди лоиҳаҳои буҷетие, ки аз ҷониби онҳо коркард ва пешниҳод карда мешаванд, дар бештари ҳолатҳо, қабул нағардида, мавриди татбиқ қарор намегиранд ва ин ҳолат ба зарурат доштани ташкили лоиҳаҳои омӯзиши даролат медиҳад (саҳ. 118). Дар ин замина муаллиф модели концептуалии тартиби ташкил ва баргузории лоиҳаҳои омӯзиши ҳадафмандро пешниҳод менамояд, ки тибқи он ташаккули муҳити мусоид барои рушди қасбии мутахассисон ва равнақ додани маҳоратҳои қасбии онҳо ба роҳ монда шуда, ба ин васила баланд бардоштани маҳорати мутахассисони соҳаи молиявӣ оид ба ташаккулдиҳии лоиҳаҳои буҷети ҳадафманд амалӣ карда мешавад (расми 3.1.2, саҳ. 120).

Аз нигоҳи тавсияҳои илмӣ он чи ки ба назар ҷолиб менамояд ва тавсифи баландро ба худ қасб менамод ин аст, ки дар таҳқиқоти хеш муаллиф ҳусусиятҳои татбиқи буҷетикунонии ҳадафманди рушди бахши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди рақамиро ба таври возеҳ кушода намуда, дар ин замина пешниҳод мекунад, ки татбиқи ин амал фоидаовартар мегардад, зеро иттилооти буҷетикунонии барномавию ҳадафманд дар шакли рақами бештар содаву фаҳмо гардида, барои ҷузъҳои дигари равандҳои он дар равандҳои банақшагирӣ ва назорати натиҷаҳои бадастмеомада осон мегардад ва дар натиҷа равандҳо содатар гардида, самаранокӣ афзун мегардад (саҳ. 130).

Дастоварди нисбатан муҳими таҳқиқоти диссертационӣ дар он ифода мегардад, ки муаллиф барои ташаккул ва тартиби лоиҳаҳои буҷетикунонии барномавиву ҳадафманди бахши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия медиҳад, ки аз заминаҳои мусоир ба таври фаъол истифода шуда, ҳамчун объекти мушаҳҳаси ин раванд татбиқи таъминоти барномавии низоми “PPBS”-ро пешниҳод мекунад (саҳ. 133-135). Ҳамчунин муаллиф дар асоси татбиқи ин замимаҳо бештар ба

кадом масъалаҳо диққат доданро низ дар кори таҳқиқотӣ ҳамчун тавсияҳои асоноккардашуда пешниҳод мекунад (саҳ. 137-149) ва дар ниҳояти боби мазкур механизми такомули низоми буҷетикунонии барномавию ҳадафманд дар шароити иқтисодиёти рақамиро дар намуди модели концептуалӣ пешниҳод намудааст, ки боиси баҳогузории баланд мебошад (саҳ. 151).

Боиси таҳсину баҳои баланд гузоштан он аст, ки муаллиф дар охири ҳар боб хулосаҳои илман асонокшудаи кори таҳқиқотиро пешниҳод намудааст.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссерватсионӣ, инчунин тавсияҳое, ки аҳаммияти назариявӣ-амалӣ доранд, дар хулоса ва пешниҳодҳои таҳқиқоти диссерватсионӣ гуруҳбандӣ шудаанд (саҳ. 156-164).

Аҳаммияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссерватсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо

Аҳаммияти илмии диссерватсия дар асосноккунии назариявӣ ва методологии ташаккулёбӣ ва такмилдиҳии низоми буҷетикунонии барномавиву ҳадафманди бахши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос карда шуда, роҳҳо ва самтҳои асосии такомули низоми мазкур барои бахши саноати кишвар муайян карда шудааст, ки барои таҳқими раванди идоракуни харочоти буҷетӣ, самаранокии истифодаи воситаҳои буҷети бахши саноат мусоидат хоҳад кард.

Аҳаммияти амалии таҳқиқоти диссерватсионӣ дар корқарди тавсияҳои методӣ ва амалии мушаххас оид ба ташаккули буҷетикунонии барномавиву ҳадафманд дар бахши саноат ва баланд бардоштани самаранокии харочоти дар доираи барномаҳои ҳадафманди саноатӣ истифодамешуда асоснок карда мешаванд.

Аҳаммияти иқтисодии натиҷаҳои диссерватсия дар он зоҳир мешавад, ки пешниҳодҳои муаллиф барои дуруст ва мақсаднок масраф гардидани воситаҳои буҷетӣ ба рушди бахши саноат ва корхонаҳои он мусоидат менамоянд. Истифодабарии хулосаю тавсияҳои дар диссерватсия пешниҳод шуда, барои баланд бардоштани вазъӣ иқтисодии корхонаҳои бахши саноат мусоидат менамояд.

Аҳаммияти иҷтимоии натиҷаҳои диссерватсия. Муқаррароти диссерватсия барои васеъ намудаи аҳаммияти иҷтимоии идоракуни харочоти буҷети давлатӣ ва буҷети корхонаҳои саноатӣ мусоидат мекунад. Инчунин қисматҳои алоҳидаи таҳқиқоти диссерватсионӣ метавонанд ҳангоми ташкили курсҳои маҳсус барои такмили савияи касбии мутахассисони бахшҳои молияи соҳаи саноати кишвар истифода бурда шаванд.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ. Аз ҷониби муаллиф доир ба мавзуи диссертатсия 12 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 5 мақола дар маҷаллаву нашрияҳои мансуб ба номгӯйи маҷаллаву нашрияҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА-и Федератсияи Россия ба нашр расонида шудааст.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Диссертатсияи Ҳанифаи Эмомӣ Азимзода дар мавзуи “Ташаккули низоми буҷетиқунонии барномавию ҳадафманди рушди баҳши саноат”, таҳқиқоти илмии баанҷомрасида буда, мутобиқ ба муқаррароти бандҳои даҳлдори «Низомномаи шурои диссертатсионӣ» ва «Тартиби додани унвонҳои илмӣ» (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 30 июни соли 2021, № 267) омода гардида, муқаддима ва баҳшҳои он - мубрарии мавзуи таҳқиқот, дараҷаи таҳқиқоти мавзуи илмӣ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзузъҳои илмӣ, мақсад, вазифаҳо, объект ва предмет, фарзия, асосҳои назариявию методологӣ, сарчашмаи маълумот ва пойгоҳи таҳқиқот, навғониҳои илмӣ, нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот, дараҷаи эътиомднокии натиҷаҳои он, мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи иҳтиносии илмӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия, интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия, сохтор ва ҳаҷми диссертатсия ба таври муқаммал моҳияти диссертатсияро дар баргирифтаанд ва асосҳои илмию амалии онро дар сатҳи зарурӣ инъикос менамоянд.

Ғайр аз ин, меъёрҳои дигари диссертатсия нисбат ба ҳаҷм, истифодаи ҷадвал ва расмҳо, тартиби ниғориши феҳристи адабиёт низ ҳангоми навиштани диссертатсия риоя гардидаанд. Диссертатсия ба талаботҳои «Низомномаи шурои диссертатсионӣ» ва «Тартиби додани унвонҳои илмӣ» аз 30 июни соли 2021, № 267, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, ҷавобгӯй мебошад. Диссертатсия сохтори мантиқан муқаммал дошта, натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф арзиши илмӣ доранд ва метавонанд дар рушд ва такмили ташкилию методии идора ва танзими ҳароҷотии буҷетии корхонаҳои саноатӣ ва умуман баҳши саноат мавриди истифода қарор гиранд.

Автореферати диссертатсия, ки мутобиқи талаботи муқарраршуда таҳия карда шудааст, мақсад ва муҳтавои асосии таҳқиқотро инъикос меқунад.

Забони навишти диссертатсия содда ва фаҳмо буда, дар он талаботи дахлдор оид ба ороиши корҳои илмӣ риоя шудаанд. Мақолаҳои доир ба мавзуи диссертатсия нашркардаи муаллиф пахтухои асосии таҳқиқотро инъикос мекунанд. Натиҷаҳои таҳқиқотро метавон ҳамчун дастоварди нави илмӣ ҳисобид.

Эродҳо ва баъзе тавсияҳо ба диссертатсия:

Бо вучуди бартарияти зиёд дар диссертатсия, баъзе эродҳо низ ҷой доранд, ки мо онҳоро ба таври тавсиявӣ ироа хоҳем кард:

1. Дар боби назариявии таҳқиқоти диссертационӣ агар аз ҷониби муаллиф оид ба заминаҳои ҳуқуқии равиши буҷетиқунонии барномавиву ҳадафманд дар бахши саноати кишвар аҳамият дода мешуд, қимати меъёриву методии кори таҳқиқотиро баландтар мегардонид.

2. Агар дар қисмати таҳлилии кори таҳқиқотӣ муаллиф алгоритми коркарди буҷети мушаххаси лоиҳавии ягон корхонаи соҳавиро пешниҳод мекард, аҳамияти илмии таҳқиқот боз ҳам баланд мегардид.

3. Агар муаллиф дар таҳқиқот ба меъёрҳои ҷаҳонии татбиқи равиши барномавӣ такя намуда, мисоли мушаххасро барои истифодаи минбаъда дар таҷрибай ватанӣ меовард, сатҳи амалии таҳқиқот боз ҳам баландтар мегардид.

4. Агар аз ҷониби муаллиф дар расми 3.2.2, ки ташаккули системаи молиявиро инъикос намудааст, вобаста ба муҳтавои он маълумоти мушаххас медод, сифати кор дар сатҳи баланд арзёбӣ мегардид.

5. Агар унвонҷӯ, дараҷаи истифодашавии принципҳои татбиқи равиши лоиҳавиву мақсадноки ҳароҷотии буҷети корхонаҳои саноатиро бо мисоли воқеӣ тавсиф мекард, қимати кор болотар арзёбӣ мешуд.

6. Агар дар таҳқиқоти диссертационӣ ба сamtҳои рақобатпазирии корхонаҳои саноатӣ дикқат дода мешуд, ҷанбаи методии мавқегирии корхонаҳо дар бозор қавитар мегардид.

Дар умум, бояд қайд намоем, ки эродҳои зикргардида ҳусусияти тавсиявӣ доранд ва арзиши илмии диссертатсияро кам намекунанд.

Хулоса

Диссертатсияи тақризшаванда кори илмии ба анҷомрасида ҳисоб ёфта, арзиши баланди илмӣ дорад.

Таҳқиқоти диссертационии Ҳанифаи Эмомӣ Азимзода дар мавзуи “Ташаккули низоми буҷетиқунонии барномавию ҳадафманди рушди бахши саноат” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.07 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз дар сатҳи зарурӣ омода гардида, аз ҷиҳати мазмун, мубрамӣ, навғонӣ, асоснокии

муқаррароти асосии илмӣ, хулоса ва пешниҳодҳо, инчунин ахаммияти он барои илми иқтисодӣ ва амалияи пешбуруди баҳши молия ва идораи равандҳои буҷетӣ гувоҳӣ медиҳад ва таҳқиқоти диссертационӣ дар маҷмуъ ба талаботи бандҳои 31, 33, 34, 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 367 тасдик шудааст, ҷавобгӯ мебошад ва муаллифи он Ҳанифаи Эмомӣ Азимзода барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз арзанда мебошад.

Муқарризи расмӣ:

н.и.и., дотсент, мунидири кафедраи
молия ва қарзи МДТ Донишкадаи
иқтисод савдои Донишгоҳи
давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар
шаҳри Ҳуҷанд



Тұхтаев Т.М.

Махмудов Ш.У.

Имзои Т.М. Тұхтаевро тасдиқ
мекунам.

Сардори шуъбаи кадрҳо ва корхона
маҳсуси МДТ ДИС ДДТТ дар
ш. Ҳуҷанд

6-уми майи соли 2025

(Ҷумҳурии Тоҷикистон, 735700, ш. Ҳуҷанд, хиёбони И.Сомонӣ, 169,
телефон: +992-3422-6-03-21)